

Тақризи

роҳбари илмӣ ба кори диссертационии

Зулфонов Шаҳриёр Мулозулфонович

“Татбики хисоби оператсионӣ дар ҳалли баъзе синфҳои муодилаҳои дифференсиалий ва интегро-дифференсиалий бо ҳосилаҳои хусусӣ” барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PHD)-доктор аз рӯи ихтисос 6D060100-МАТЕМАТИКА (6D060102-Муодилаҳои дифференсиалий, системаҳои динамикӣ ва идоракуни оптималий)

Дар даҳсолаҳои охир барои ҳалли масъалаҳои ибтидой ва канорӣ барои муодилаҳои дифференсиалий ва интегро-дифференсиалий аз методҳои табдилоти интегралӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Муҳимтарини ин методҳо методи табдилоти Лаплас ва Лаплас-Карсон барои ҳолати функцияҳои n -тағирёбанда маҳсуб мешаванд. Инчо мақолаҳо ва манаграфияҳои Диткин В. А., Прудников А. П. (Операционное исчисление по двум переменным и его приложения, Москва-1958), Dahiya R. S. Laplace Transform pairs of n -dimensions, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences. Volume 8 (1985), Fujita Y. Integro-differential equation which interpolates the heat equation and the wave equation (11).- Osaka Journal of Mathematics. Volume 27, №4, (1990). pp. 797-804, Gurtin M. E., Pipkin A. C. A general theory of heat conduction with finite wave speeds, *Arch. Rational Mech. Anal.*, 31 (1968), pp. 113–126-ро меоварем, ки дар онҳо намуди ошкори ҳалли муодилаҳои гармигузаронӣ, мавҷӣ, барои як ё ду тағирёбанда ба воситаи табдилоти Лаплас пешниҳод карда шудаанд.

Кори диссертационии Зулфонов Ш. М. асосан ба тадбики табдилоти интегралии Лаплас-Карсон барои пайдо кардани ҳалли ошкори муодилаҳои мураккабтари дифференсиалий ва интегро-дифференсиалий бо ҳосилаҳои хусусӣ баҳшида шудааст. Бо ин мақсад пешаки тасвири баъзе функцияҳо ва

интегралҳо хисоб карда шудааст, ки дар намуди ду ҷадвал алоҳида дар боби 1 ҷой дода шудаанд.

Дар боби 2 муодилаи

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + a \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial t} \right) + bu = f(x, t) \quad (1)$$

бо шартҳои ибтидоии

$$\begin{cases} u(x, 0) = u_0(x) \\ u'_t(x, 0) = u_1(x) \end{cases} \quad (2)$$

ва шартҳои канории

$$\begin{cases} u(0, t) = \varphi_1(t) \\ u'_x(0, t) = \varphi_2(t) \end{cases} \quad (3)$$

омӯхта шудааст. Ҳангоми $a = 0, b = 1, f(x, t) = \sqrt{x+t}$ ва шартҳои ибтидой ва канории якчинса аз ҷониби олимон (R. S. Dahiya , Jafar Saberi-Nadjafi THEOREMS ON n-DIMENSIONAL LAPLACE TRANSFORMS AND THEIR APPLICATIONS, 15th Annual Conference of Applied Mathematics, Univ. of Central Oklahoma, Electronic Journal of Differential Equations, Conference 02, 1999, pp. 61–74.) бо истифода аз табдилоти дутағирёбандаи Лаплас омӯхта шудааст. Инчунин дар боби 2 муодилаи дифференсиалии телеграф дар намуди

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \alpha \frac{\partial u}{\partial t} + \beta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(t) \quad (4)$$

бо шартҳои (2) ва (3) мавриди таҳкиқ қарор гирифтааст. Аз функцияи $f(t)$ талаб карда шудааст, ки барои он шартҳои мавҷудияти табдилоти Лаплас-Карсон ҷой доранд ва дар ин ҳолат намуди ошкори ҳалли масъалаи ибтидой-канории (4)-(2)-(3) пешниҳод карда шудааст.

Боби 3-и диссертасия ба тадбиқи методҳои оператсионӣ дар ҳалли муодилаҳои интегро-дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ баҳшида шудааст. Ин муодилаҳо дар намуди муодилаи гармигузаронӣ бо назардошти ҳофизаи

мухит навишта шудаанд ва муодилаи хеле маълуми Гуртин-Пипкин ҳолати хусусии онҳо мебошад. Ба ғайр аз ин муодилаи нисбатан нав ва мураккаби интегро-дифференсиалии телеграф дар боби З мавриди таҳлили муфассал қарор гирифтааст, ки он намуди зеринро дорад:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + (2b + 1) \frac{\partial u}{\partial t} + b^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \int_0^t a(t - \tau) \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial x^2} d\tau + f(t) \quad (5)$$

Муодилаи (5) якчоя бо шартҳои ибтидоии (2) ва канории (3) тадқиқ карда шудааст.

Ҳалли умумии масъалаи (5)-(2)-(3) барои ядроҳои намуди $a(t) = b^2 t + 2b + 1$; $a(t) = (1 - bt)e^{-bt}$ ба таври ошкор ёфта шудааст.

Дар параграфи 3.3. муодилаи Фучита намуди

$$u(x, t) = f(x) + \int_0^t a(t - \tau) \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial x^2} d\tau \quad (6)$$

бо ядрои сингулярии намуди

$$a(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} t^{\alpha-1} \quad (7)$$

бо шартҳои ибтидоии

$$u(x, 0) = f(x) \quad (8)$$

ва шартҳои канории (3) барассӣ шудааст.

Бар хилофи ҳолати Фучита муодилаи (6) бо ядрои регулярии

$$a(t) = t e^{-bt}; b > 0 \quad (9)$$

тадқиқ шудааст, ки нисбат ба ядрои (7) бартарии чиддӣ дорад. Якум барои чунин ядро татбиқи ҳисоби оператсионӣ қулай мебошад, дуюм доираи татбиқи ядрои регулярӣ назар ба ядрои сингулярӣ хеле васеъ аст.

Натиҷаҳои илмии дар диссертатсия пешниҳодшуда нав мебошанд.

Қайд мекунам, ки диссертант Зулфонов Ш. М. кулли масъалаҳои дар наздаш гузашташударо бо муваффақият ҳал намуд ва рисолаи диссертационии пешниҳодкардаи ӯ “Татбиқи ҳисоби оператсионӣ дар ҳалли

баъзе синфҳои муодилаҳои дифференсиалӣ ва интегро-дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ” ба тамоми талаботҳои Комиссияи олии атестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди дарёфти дараҷаи илмӣ ҷавобгӯ мебошад.

Ҳисоб мекунам, ки муаллифи кори диссертационӣ Зулфонов Шаҳриёр Мулозулғонович сазовори он аст, ки ба ў дараҷаи илмии доктори фалсафа (PHD)-доктор аз рӯи ихтисос 6D060100-МАТЕМАТИКА: 6D060102-Муодилаҳои дифференсиалӣ, системаҳои динамикӣ ва идоракуни оптималиӣ дода шавад.

Роҳбари илмӣ,

академики Академияи

миллии илмҳои Тоҷикистон,

доктори илмҳои физикаву

математика, профессор

8.01.2025.



М. И Илолов